



**Тартиби**  
**пур кардан ва пешниҳод намудани эълomia оид ба андози аксиз**  
**(хизматрасонӣ дар соҳаи алоқа)**

1. Варақаи эълomiaи мазкур ва тартиби пур кардани он тибқи муқаррароти қисми 3 моддаи 208 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

2. Мутобиқи талаботи қисми 1 моддаи 208 Кодекси андоз эълomiaи мазкур на дертар аз санаи 10 моҳи минбаъдаи давраи ҳисоботии андоз аз ҷониби андозсупорандагон пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

**Дар эълomia чунин маълумот дарч карда мешавад:**

**Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда**

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълomiaи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

**Қисми II. Манбаи андоз**

- дар сутуни А (сатри 001), маблағи умумии амалиёти андозбандишаванда бо назардошти намудҳои хизматрасонӣ дар соҳаи алоқа дарч карда мешавад;
- дар сутуни Б (сатри 001), маблағи умумии андози аксиз аз амалиёти андозбандишаванда дарч карда мешавад.

**Қисми III. Аксизҳое, ки ҳангоми муайян намудани пардохт ба бучет ба ҳисоб гирифта мешаванд**

- дар сутуни А (сатри 002), маблағи умумии арзиши амалиёти харид дарч карда мешавад;
- дар сутуни Б (сатри 002), маблағи андози аксизии амалиёти хариди хизматрасонии соҳаи алоқа дарч карда мешавад;

**Қисми IV. Ҳисоббаробаркунии андози аксизӣ дар давраи андоз .**

- дар сатри 003 маблағи андози аксизие, ки дар давраи андоз ҳисоб гардидааст, дарч карда мешавад (сутуни А, сатри 001);
- дар сатри 004 маблағи андози аксизие, ки дар давраи андоз ба ҳисоб гирифта мешавад, дарч карда мешавад (сутуни Б, сатри 002);
- дар сатри 005 ҳосили тарҳи маблағи сатри 003 – 004 дарч карда мешавад.

**Қисми V. Ҷавобгари андозсупоранда**

Дурустии маълумоти дар эълomiaи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълomia ва санаи қайли он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълomiaи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю дониста ба эълomia дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.